

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Салимиён Озар Саидзод дар мавзӯи «Мафхуми «ғам» ва омилҳои ғамбарангез дар маснавиёти Мирзо Абдулқодири Бедил» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10. 01. 01.- Адабиёти тоҷик

Мирзо Абдулқодири Бедил аз шоирони соҳибном ва шуҳратёри адабиёти форсу тоҷик буда, куллае, ки ў дар шеър фатҳ намудааст, аз баландтарин қуллаҳои шеъри форсист. Давоми садсолаҳо садҳо суханвари мумтоз орзуи фатҳи ин қулларо намуда, охири кор дар поҳои он навмед мондаанд ва орзужон ба ормон мубаддал гаштааст. Инчунин давоми ин солҳо ҳоҳиши фахму дарки асрори шеъри Бедил садҳо суханшиносонро ба худ машгул дошта бошад ҳам, касе аз онон ба таври комил ба дарки ин асрор нарасидааст. Бо вучуди ин, кори анҷомдодаи ҳар яке аз ин муҳаққиқон манфиати зиёде ба ҳонандай шеъри Бедил мерасонад ва барои корҳои минбаъда раҳ мекушояд. Дар даврони мо низ осори Бедил аз ҷониби муҳаққиқон ва мунтақидони ватанию ҳориҷӣ дар доираи мақола ва монографияҳои илмӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Бо вучуди корҳои зиёди анҷомёфта таҳқиқи мафхуми «ғам» ва омилҳои ғамбарангез дар шеъри Бедил, ки Салимиён Озар ба иҷрои он камар бастааст, таҳқиқоти комилан нави илмӣ буда, унвонҷӯ мавзӯи муҳим, актуалӣ ва арзишмандро ба ҳайси рисолаи илмӣ интиҳоб намудааст. Навгонии мавзӯъ дар он зоҳир меёбад, ки масъалаи мазкур бори аввал ба таври густардаву амиқ мавриди таҳқиқи илмӣ қарор гирифта, ба ҳамин васила дар равоншиноҳтии шеъри тоҷикӣ қадами ҷиддие пеш гузошта шудааст.

Автореферати диссертатсия ва тарҷумаи русии он мувофиқ ба талабот таҳия гардида, фарогири мундариҷаи муҳтасари диссертатсия мебошад.

Дар муқаддимаи автореферат аҳамияти мавзӯъ, дараҷаи омӯзиши он, мақсаду вазифаҳо ва навғониҳои таҳқиқ, сарчашмаҳои истифодашуда, аҳамияти назарӣ ва амалӣ, асосҳои назариявӣ-методологии кори анҷомёфта, инчунин нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда мувофиқи талабот баён гардида, саҳми шаҳсии муаллиф дар таҳқиқи мавзӯи мазкур ва татбиқи амалии натиҷаҳои он муайян карда шудааст.

Тавре аз автореферати диссертатсия бармеояд, кори илмии мазкур аз се боб иборат буда, ҳар як боб дар навбати худ ба фаслҳои алоҳида чудо карда шудааст.

Боби якуми диссертатсия «*Баррасии чойгохи ғам дар адён, асотир ва илму адаб*» ном дошта, фарогири се фасл мебошад. Дар ин боб муаллиф мафхуми «ғам»-ро дар сарчашмаҳои диниву асотирӣ ва фалсафию адабӣ пайгирий намуда, назари намояндагони ҳар яке аз ин соҳаҳоро роҷеъ ба ин мафхум таҳлил намудааст. Инчунин, дар таҳқиқоти Салимиён Озар тасвири ғам ҳамчун ҳолати равонии инсон дар адабиёти бадей мавриди таҳлилу баррасии ҷиддии адабиётшиносӣ қарор гирифтааст.

Боби дувуми рисола «*Мавзӯи ғам дар маснавиҳои Бедил*» ном дошта, дар ҷор фасли он муҳаккик ҳулосаву бардоштҳои худро аз масъалаи мавриди назар пешниҳод кардааст. Мувоғики ин бардоштҳо ғам дар маснавиёти Бедил ба навъҳои гуногун: раво ва нораво, писандида ва нописандида, турезпазири турезнапазир тасниф мешавад, ки ҳар яке аз ин анвоъ вижагиҳои хосаи худро доранд ва дар шеъри Бедил ба василаи ҳикоёти ибратомӯз ҳусусияти умдаи ҳар яке аз онҳо баррасӣ мегардад.

Дар боби сеюми диссертатсия - «*Омилҳои ғамбарангез ва ғоятишиносии онҳо дар маснавиҳои Бедил*» муаллиф дар 8 фасли ҷудогона муҳимтарин омилҳои ба дарду ғам печидани инсонро таҳлил намудааст. Ин авомил, ки ноадолатиҳои иҷтимоӣ, хирсу тамаъ ва сарватпарастӣ, имтиҳонот, нодониву ноогоҳӣ аз ҷумлаи онҳоянд, аз нигоҳи Бедил сабабгори асосии ғамолудагии инсонанд. Дар ин қисмати кор низ ҳулосаву бардошт ва дарёфтҳои үнвонҷӯ ҳамагӣ шоистаи пазиришанд.

Салимиён Озар тавонистааст, ки масъалаи муҳимму ҷиддии ба ўвогузоршударо ба таври шоиставу боиста ҳаллу фасл намояд. Муваффакият ва комёбихои муҳаккик аз ҳама пештар ба интиҳоби дурусти усулҳои таҳқик, амиқандешӣ ва вусъати доираи таҳқиқот, инчунин забону тарзи баёни мукаммалу мудаллал баставӣ дошта, ҳамин омилҳо ба муҳаккик имкон додаанд, ки масъаларо ҳадафмандона пайгирий намуда, ба натиҷаҳои мушаҳҳаси илмӣ расида тавонад.

Автореферати диссертатсия мазмун ва муҳтавои кори анҷомдодаи муаллифро ба пуррагӣ дар бар гирифта, тарзи ниғориши он аз мустакилияти фикрӣ, ҷустуҷӯйҳои илмӣ ва кӯшиши навғӯйии муаллиф дарак медиҳад. Ҷанбаҳои илмӣ, методологӣ, мантиқӣ ва имлоию услубии автореферат бақувват буда, ба талабот ҷавобгӯ мебошанд.

Мавзӯъ дар доираи таҳқики рисолаи илмӣ ҳалли худро ёфта, муаллиф тавонистааст аз уҳдаи иҷрои мақсаду вазифаҳои дарпешгузоштааш ба хубӣ барояд.

Дар баробари комёбиву муваффакиятҳои хуби илмӣ дар автореферат баъзе камбудиҳои ҷузъӣ ҷой доранд, ки ислоҳи онҳо ба манфиати кор аст:

1. Хуб мебуд, ки муҳаққиқ дар фасли алоҳида ба таҳлилу баррасии таркибҳои маҳсуси Бедил, ки сифатҳои гамро бозгӯ мекунанд, мепардоҳт.

2. Агар муаллифи диссертатсия ба таҳқики қиёсии назари Бедил ба гам бо назари дигар шоирони ҳамасри ў иқдом менамуд, вусъати нигоҳ ва амиқии андешаҳои шоир мушаххастар мешуд.

Вале норасоиे, ки гуфтем, каму назарногир ва ислоҳпазир буда, моҳият ва арзиши илмии авторефератро кам карда наметавонад.

Диссертатсияи Салимиён Озар Саидзод дар мавзӯи «Мағҳуми «ғам» ва омилҳои ғамбарангез дар маснавиҳои Бедил» кори анҷомёфтаи илмӣ ва ба талаботи пешгузоштаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.01 – адабиёти тоҷик сазовор аст.

**Доктори илмҳои филологӣ,
ректори Муассисаи давлатии таълимии
“Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати
Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода”**



Низомӣ М.

Имзои М. Низомиро тасдиқ менамоям.
Сардори шӯъбаи қадрҳо ва корҳои маҳсуси
МДТ “ДДФСТ ба номи Мирзо Турсунзода”

Ҳамидова З.



Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, ҳиёбони Борбад, 73а
E-mail:nizomi73@mail.ru
Тел: +(992) 231-45-45
(992)918714350